

## **Забони ишкошимӣ**

Интишори сомонии «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

---

## **Забони ишкошимӣ**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 31 Октябр, 2017 - 10:53

Дар деҳаҳои Рэн ва Сумҷини ноҳияи Ишкошими Тоҷикистон ва низ ба унвони забони сангличӣ ва зебоӣ дар Бадахшони Афғонистон мустаъмал аст. Дар байни ғӯйишҳои ишкошимӣ сангличӣ ва зебоӣ тафовутҳои фонетикӣ ва луғавӣ ба назар мерасад (ниг. [Пахалина 1959; 1987, с. 474-536]). Муҳаққиқон сангличиро ба унвони забон низ баррасӣ кардаанд [Юсуфбеков 1999]. Теъдоди ғӯйишварони забони ишкошимӣ дар Тоҷикистон ҳудуди ҳазор нафар аст .

## Забони ишкошимӣ

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

Забони ишкошимӣ(ранӣ) (гънӣ зъвӯк) дар баробари забонҳои сангличӣ ва зебоки мансуб ба забонҳои гурӯҳи ишкошимӣ мебошад, ки дар ҳудуди деҳаи Ран ва қисман деҳаи Сумчини ноҳияи Ишкошими Бадахшони Тоҷикистон ба қор меравад. То ибтидои асри XX ин забон дар дараи Абхарви ноҳияи мазкур мустаъмал будааст ва пас аз муҳожирати сокинони он ба ҳудуди деҳоти номбурда ин дара акнун дигар маҳали ғайримаскунӣ аст. Ин забон аз доираи хонавода ва деҳа берун истеъмоли намешавад, бинобар ин ба сабаби маҳсули хонаводаи патриархалӣ будани он, ки модарони он хонаводаҳо маъмулан намояндагони забонҳои дигаранд, онро «забони падарӣ» (tot зъвӯк) номидаанд (1).

Гурӯҳи забонҳои ишкошимӣ навъҳои гуфтори ишкошимӣ (ранӣ), зебоки ва сангличиро муттаҳид кардааст, ки ба ҳам аз лиҳози сохтори савтӣ, луғавӣ ва грамматикӣ ба ҳам хеле наздиканд (2) ва тафовути диалектологияи онҳо аз доираи лаҳча берун нарафтааст. Осори фолклорӣ, ки ба забони ишкошимӣ эҷод шудааст, то ҳадде гирдоварӣ ва чоп шудааст (3). Аз ашъори шоирони ишкошимии даврони пешин ҳанӯз ҳеҷ намунае дастрас нагардидааст, аммо намунаҳои ашъори шоирони даврони шӯравӣ мисли Нафасбек Раҳмонов ва Одина Назарзода, ки ҳам ба забони модарии худ ва ҳам ба тоҷикӣ шеър гуфтаанд, чоп шудаанд (4).

### Адабиёт

1. Muller K., Tiessen. A Father's language // Studies in languages of Tajikistan. Grand Rapids, MI, USA, 2005, с. 223-250.

2. Grierson G.A. Linguistic survey of India, vol. X. – Calcutta, 1921.

3. Дар китоби Т.Н. Пахалина. Ишкашимский язык. – М., 1959.

матнҳои гуногуни фолклорӣ бо тарҷумаи русии онҳо ҷо дода шудаанд (ниг. с. 88-175).

4. Доир ба ашъори муаллифии ишкошимӣ ниг.: Вопросы памирской

филологии З. Составители и редакторы Д. Карамшоев, Н. Шакармамадов. – Душанбе, 1985, с. 262-263; Назарзода О. Диёри

лаълбор. – Душанбе, 2007, с. 90-105.

Бардошт аз «Муқаддимаи филологияи Эрон»-и А.Мирбобоев

**Баҳодиҳии муҳтаво:** 5

Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

### Категория:

- [Забони ишкошимӣ](#) [1]

---

**Манбаъ:** <http://kumitaizabon.tj/tg/content/zaboni-ishkoshimi>

### Пайвандҳо

[1] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D3%A3>